

**УДК 80
ББК 812-7**

**МУЛОҲИЗАҲО ДАР БОРАИ
ФАҶОЛИЯТИ ТАРҶУМОНИИ
ЛОИҚ ШЕРАЛӢ**

**Хомидова Наргис Шарифҷоновна, н.и.ф, дотсенти
кафедраи забонҳои хориҷии ДПДТТ ба номи акад.
М.С.Осими (Тоҷикистон, Хуҷанд)**

**НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ
О ПЕРЕВОДЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛОИКА
ШЕРАЛИ**

**Хамидова Наргис Шарифҷоновна, к. филол. н.,
доцент кафедры иностранных языков ПИТТУ им.
акад. М. С. Осими (Таджикистан, Худжанд)**

**SOME CONSIDERATIONS
RELATED TO LOIK SHERALI'S
ACTIVITY CONCERNED WITH
TRANSLATION**

**Hamidova Nargis Sharifjohnovna, candidate of
philological sciences, Associate Professor of the
department of foreign languages under the
Polytechnical Institute attached to the Tajik
Engineering University named after academician M.S.
Osimi (Tajikistan, Khujand) E-MAIL: rahim13@list.ru**

Калидвоҷаҳо: адабиёти мусири тоҷик, тарҷумаи бадеӣ, эҷодиёти Сергей Есенин, Лоик Шерали, “Савтҳои форсӣ”, Бозор Собир, Мӯъмин Қаноат

Дар мақола фаъолияти тарҷумонии яке аз шоирони барҷастаи тоҷик Лоик Шерали дар намунаи тарҷумаи ашъори Сергей Есенин ба забони тоҷикӣ мавриди таҳлил қарор гирифтааст. Дар асоси тадқиқи муқоисавии тарҷумаи шеърҳои Сергей Есенин ба забони тоҷикӣ аз ҷониби мутарҷимони гуногун, аз ҷумла Аслам Адҳам ва Лоик Шерали бартариҳои тарҷумаи Лоик собит карда шудааст. Таҳлили муфассал ва амиқу қиёсии тарҷумаи тоҷикӣ ва асли русии баъзе шеърҳои С. Есенин аз силсилаи “Савтҳои форсӣ” сурат гирифтааст. Таъсири сабки шоирни Сергей Есенин ба эҷодиёти Лоик Шерали таъқид шудааст. Муаллиф ба ҳулоса омадааст, ки солҳои 60-70-уми ҳарни XX фаъолияти тарҷумонии Лоик Шерали байни шеъри форсу тоҷик ва адабиёти ҷаҳон пайванде ба вучӯд овард. Дар бораи вижагиҳои фаъолияти тарҷумонии Бозор Собир ва Мӯъмин Қаноат изҳори ақида шудааст.

Ключевые слова: современная таджикская литература, художественный перевод, творчество Сергея Есенина, Лоик Шерали, «Персидские мотивы», Бозор Собир, Мумин Қаноат

Предпринята попытка изучить переводческую деятельность одного из выдающихся таджикских поэтов современности Лоика Шерали на примере перевода на таджикский язык образцов творчества Сергея Есенина. На основе изучения и сопоставления переводов стихотворений Сергея Есенина на таджикский язык в исполнении разных переводчиков, в том числе Аслама Адхама и Лоика Шерали, доказывается несомненное превосходство последнего. Проведены скрупулёзный анализ и сопоставление некоторых таджикских переводов и оригиналов стихов С. Есенина из знаменитого цикла «Персидские мотивы». Отмечается влияние поэтической манеры Сергея Есенина на творчество Лоика Шерали. Делается вывод, что в 60-70-е годы XX столетия переводческая

деятельность Лоика Шерали проложила мост от персидско-таджикской к мировой литературе. Также изложены соображения об особенностях переводческих опытов Бозора Собира и Мумина Каноата.

Keywords: modern Tajik literature, belles lettres translation, Sergey Yesenin's creation, Loik SherAli, "Persian Melodies", Bozor Sobir, Mumin Kanoat.

The author of the article undertakes an endeavor to analyze the translatory activity of one of the outstanding Tajik Poets of contemporaneity Loik SherAli; the patterns of Sergey Yesenin's creation translated into Tajik being taken as examples. Proceeding from the translated poems and correlation of the paragons belonging to different men-of-letters, comparing diverse versions the author proves the undoubtful supremacy of Loik SherAli over others. Even such master of poetry as Aslam Adham concedes Loik. The author has conducted a scrupulous analysis of Tajik translations comparing them with Yesenin's originals presented with the fragments from his famous cycle "Persian Melodies". She underscores the influence of Sergey Yesenin's poetical manner over Loik SherAli's creation. The conclusion is made that in the period of the 60-ies – the 70-ies Loik SherAli's activity in the field of translation laid a bridge from the Tajik-Persian literature to the world one. Considerations related to the peculiarities of translatory experiments effectuated by Bozor Sobir and Mumin Kanoat are touched upon concurrently.

Тарчумай ашъори Сергей Есенин дар фаъолияти эҷодии Лоик яке аз мавзӯъҳои муҳими раванди адабии солҳои 60-70-уми асри XX ба шумор меравад. Аз феҳристи муҳтасари тарчумахои шоир равшан мешавад, ки нахустин пайкори Лоик дар ин замине ба фазои адабии тоҷикӣ ворид кардани шоири пуршӯру шайдо ва хунинҷигари рус С.Есенин аст. Лоик бо ҳама омодагие, ки дар роҳи андӯҳтани таҷрибаҳои ғании шоири дошт, марҳалай маҳсусеро дар шеъри муосири тоҷикӣ тай кард. Аммо тарчумай С.Есенин оғози давраи наве дар фаъолияти адабиву эҷодии ўгардид. Ҷанд нуктаи муҳим пайванди орзухои инсонӣ ва ниятҳои эҷодии мутарҷимро ба шеъри С.Есенин ва тарчумай ўисбот менамоянд.

Силсилаи «Персидские мотивы», ки солҳои 1924-25 таълиф шудааст, «شاҳодатномаи гардиши амиқ дар эҷодиёти Есенин» (1,303) мебошад. Дар ин силсила авзои рӯҳии шоир пайваста ба ишқи Эрон ва ормонҳои ўз тамаддуни эронӣ ба таври олий ва муассир нақш ёфтаанд. Мегӯянд, ки С.Есенин хоҳишманди ашадии сафар ба Эрон (Персия) буд. Аммо зимомдорони вақт, ки намехостанд ба сафари хориҷи кишвари С.Есенин иҷозат диханд, бо роҳи фиребу найранг ўро ба Боку оварданд. Ин шаҳр ба вай писанд афтод. Дар ин ҷо якчанд воқеаи муҳим, аз ҷумла барҳӯрди вай бо Шагане-Шоҳонаи маъруф руҳ доданд ва аз ҳама муҳим силсилаи маъруфи "Персидские мотивы" дар ин сарзамини афсонавӣ таълиф шуд.

«Персидские мотивы», ки дар тарчумай Лоик «Оҳангҳои форсӣ» ном гирифт, бори аввал дар маҷалтаи «Садои Шарқ» (2, 112-119) иборат аз 12 шеъри дорои 73 банди чор, панҷ, шашмисрай, ҷамъулчамъ 314 мисрабъ ба табъ расид.

Ин силсила ҳамон сол дар нашриёти «Ирфон» бо номи «Савтҳои форсӣ» ба сурати маҷмӯаи ҷудогона манзури хонандай тоҷик гардид, ки бино ба андешаи М.Нарзиқул «кӯшиши нахустини ба забони тоҷикӣ тарчума кардани ашъори Есенин будааст» (3, 41).

Муваффакияти ин тарчума ва омилҳои дигар боиси таваҷҷӯҳи бештари Лоик ба ашъори шоири рус гардид ва пас аз 12 сол китоби мукаммали ашъори ўтахти увони «Гулафшон» бо сарсухани адабиётшиноси номии точик А.Сатторов интишор ёфт.

Қавҳари силсилаи "Савтҳои форсӣ"-ро пеш аз ҳама шеъри «Ту, эй Шоҳона, эй Шоҳонаи ман» ташкил медиҳад, ки шоир аввалан ин шеърро ҳамроҳи “Ту гуфтӣ: Саъдии оқил...” ба чоп фиристод ва он боиси гуфтугӯи ҷиддӣ қарор гирифт. Дар бораи ин шеър ахли таҳқиқ изҳори назар кардаанд (4, 126). Аз ҷумла, як кори муҳиме, ки дар ин самт анҷом ёфт, муқоисаи дар тарчумаи ин шеър мебошад, ки ба қалами Аслам Адҳам ва Лоик мансуб аст (4, 97-109).

Ба шеъри асл ва тарчумахои он таваҷҷӯҳ мекунем:

*Шаганэ ты моя, Шаганэ,
Потому, что я с севера, что ли,
Я готов рассказать тебе поле,
Про волнистую рожь при луне.
Шаганэ ты моя, Шаганэ, (4, с. 112).*

Тарчумай Аслам Адҳам:

*Шогуна, эй дилбари чон, Шогуна!
Балки шимолияму бар ман чунин,
Нақл кунам, бишнав, аё нозанин
Чилваи ҷавдори шаби моҳтоб,
Шогуна, эй дилбари чон, Шогуна! (4, 112)*

Тарчумай Лоик:

*Ту, эй Шоҳона, эй Шоҳонаи ман!
Чу фарзанди шимолам, ман, аз ин боб
Дилам ҳоҳад, бигӯям васфи саҳро,
Ҳам аз ҷавдорзори зери маҳтоб,
Ту, эй Шоҳона, эй Шоҳонаи ман! (6, 100)*

С.Есенин тавонистааст, ки муҳаббати гармашро ба ин сарзамин, табиат ва мардуми он равшан ифода намояд. Мутаносибан мутарҷим низ имкони ифодаи шевои матолиби шоири русро дар тарчума аз даст надодааст. Дар тарчума низ мо изтироб, интизорӣ ва яъсу навмедиҳи шоирро чун дар шеъри асл эҳсос мекунем. Шояд дар ягон давраи дигар мо шоҳиди ин гуна тарчумае нагардем, ки бо ин тарзу ҷилва муаммои романтикий як нафар шоири шайдо ва шӯридадилро ба забоне ноб ва шево баргардонида бошад. Тавсифҳое, ки шоир эҷодкорона корбаст кардааст ва мутарҷимон низ ба забони дигар дарёфтаанд, бадеяти волои шеърро нишон медиҳанд. «Чилваи ҷавдори шаби маҳтоб», «моҳи мунир», «манзараи Шероз», «пахнои Рязань», «мӯи тиллоранг», «ранги ҷав», «шаби моҳтоб», «дилбари шӯҳию шанг» (А.Адҳам), «ҷавдорзори зери маҳтоб», «мулки Шероз», «мӯи ҳамранги ҷавдор», «мӯй ба ангушт печондан», «мавчи мӯи печон» (Лоик) ва гайра манзараҳои ҷозибадореро пеши ҷашми хонанда меоварад. Лоик ба оғаридани ҳусни Шоҳона ва тавсифи хубиҳои ўбо назардошти рӯҳияи шеъри маъруфи С.Есенин «Ту гуфтӣ: Саъдии оқил, Фақат аз сина мебўсид...» наздик шудааст.

Баъзе костагиҳои ин тарчума дар таълифоти есениншиносони точик мавриди интиқод низ қарор гирифт, аммо бо вуҷуди ин, чи навъе ки муҳаққиқи асосии эҷодиёти шоир дар Тоҷикистон А.Давронов гуфтааст: «Гӯишҳои гуногуни тарчумаи шеър қариб дар ҳар забон дарёб шудаанд, vale, дар тасаввuri мо, тарчумаи шеъри «Ту, эй Шоҳона, эй Шоҳонаи ман...» дар ягон забон ин қадар шево чу лафзи Шогуна, ин қадар хушрӯ чун ҳусни Шогуна ва ин қадар тавъам ба қавми Шогуна садо надодааст, ҳамчунон ки дар забони тоҷикӣ» (4, 109).

Дар тарчума намунаи олии лирикаи ишқӣ будани силсилаи мазкур нигоҳ дошта шудааст. Аз батни он эҳсоси амиқи дили навҳостаи шоир садо медиҳад ва аз шеър наво ва оҳанги хосе ба гӯш мерасад. Равшан аст, ки С.Есенин ба Саъдӣ ва Фирдавсӣ

тақлид накарда, балки бунёди шеърро бар тибқи қавонини анъанавии назми классикии форсӣ гузоштааст:

У меня в душе звенит тальянка,
При луне собачий слышу лай.
Разве ты не хочешь, персиянка,
Увидать далекий синий край?

Тарҷумаи Лоик:

Шаби маҳтобу овози сагонро
Чунон ҳам дӯст дорам, дӯст дорам,
Намехоҳӣ магар созӣ тамошо,
Ту боре кишвари дури маро ҳам (2, 114)

Таҳрири дигари Лоик:

Шаби маҳ аккаси саг бишнавам боз,
Дилам мечӯшад аз шеъру тарона
Ту ҳам мулки маро, эй духти Эрон
Хаёли боздидан дорӣ ё на? (6, 102)

Дар тарҷума мушоҳидаи нозуки зиндагӣ, хоҳиш ва ормонҳои шоири рус саҳех нигаҳдорӣ шудаанд. Ҳусусан, дар таҳрири сонӣ мутарҷим ба шоири рус наздиқӣ ҷустааст. Инро, масалан, аз хитоби мутарҷим ба «Духти Эрон» («персиянка») равшан пай бурдан мумкин аст, ки дар тарҷумаи аввал вучуд надошт.

Таваҷҷӯҳ ба шеъри «Ту гуфтӣ: Саъдии оқил, Фақат аз сина мебӯсид...» (6,101) низ барои муайян кардани аҳамияти ин шеър ва тарҷумаҳои он мухим аст. Ҷизи дигаре, ки таваҷҷӯҳи адабиётшиносонро ба ин шеър ҷалб кардааст, мазаммати аҳли адаб ва андеша дар бобати ин шеър аст, ки В.Самад дар ин бора баъзе мулоҳизаҳо рондааст (1, 324-327).

Асли шеър «Ты сказала, что Саади...» ном дорад ва яке аз маъруфтарин сурудаҳо дар силсилаи «Савтҳои форсӣ» мебошад, ки тарҷумаи онро Лоик дар гояти ҳунармандӣ анҷом додааст:

Ты сказала, что Саади
Целовал лишь только в грудь.
Подожди ты, бога ради,
Обучусь когда-нибудь!

Ту гуфтӣ: Саъдии оқил
Фақат аз сина мебӯсид.
Худоро, сабр кун охир,
Зи ман ҳам он тавонӣ дид.

Ты пропела: «За Евфратом
Розы лучшие смертных дев».
Если был бы я богатым,
То другой сложил напев. (7, 112)

Сурудӣ: «Он сӯи Ифром
Зи духтарҳост гул зебо».
Расад гар даст, мебастам
Суруди тозаю шево. (6, 101; 48, 113)

Муқоисаи ин ду пора дар ду забон нишон медиҳад, ки тарҷума ба назар сатр ба сатр, дар сатҳи олӣ ва шинам сурат гирифта ва тағиироту тафовути зиёде дар синтаксиси шеър дидар намешавад, аммо дар таҳрир баъзе тағиирот ба назар мерасад:

Я борезал розы эти,
Ведь одна отрада мне -
Чтобы не было на свете
Лучшие милой Шаганэ.
Гули зебо чу медидам,
Зи шоҳаш дур мекардам,
Ки чуз Шохина дар дунё,
Набошад ҳеч гул зебо.

(2, 113)

Агар меомад аз дастам
ҳамекандам ҳама гулро,
Ки чуз Шохона дар олам
Набошад ҳеч гул зебо.

(6, 101)

Байти охири тарҷумаи шеър низ таҳрир шудааст:

И не мучь меня заветом,
У меня заветов нет.

*Коль родился я поэтом,
То целуюсь, как поэт.* (1, 325)

*Маро ту бо ҳасад м-озор,
Надорам ман ҳасад, чонам.
Чу шоир гаштаам тавлид,
Чу шоир бўса бистонам (2, 113).*

*Маро модар чу шоир зод,
Чу шоир бўса бистонам(6, 101).*

Ин шеър, ки дар нусхай асл хоност, тарчумай онро низ муҳаққиқон бобарор хонданд. Далели ин аз ҷониби хонанда гарм пазирифта шудани ашъори шоири рус мебошад. Бино ба мулохизаи муаллифи сарсухани «Гулафшон» он «ба назар чун шеъри тоҷикӣ мерасад ва бемуҳобот, кас як муддат аз русӣ будани асли шеър фаромӯш мекунад» (8, 7). Шеъри «Бипурсидам зи саррофе ман имрӯз» ба Лайло ном донишҷӯе, ки ба С.Есенин ашъори форсӣ хонда ва дар дилу шуураш ҷой ёфта буд, баҳшида шудааст (1, 322):

*Я спросил сегодня у менялы,
Что дает за полтумана по рублю,
Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное "люблю"? (7, с. 110).*

Хусусиятҳои ба назар намоёни ин баргардонӣ аз муқоисаи ин ашъори мазкур маълум мешавад. Масалан, дар байти сонии ин банд Лайло сифати зебой ва қашангӣ дорад: «Как сказать мне для прекрасной Лалы». Аммо дар тарчума на сифати ин дилбари С.Есенин, балки сифати сухан «ширинтар» аст: «Чӣ сон ширинтар гӯям ба Лайло». Тарчумай шеъри дигар низ маҳсусияти коргоҳи тарчумонии Лоикро нишон медиҳад:

*Никогда я не был на Босфоре,
Ты меня не спрашивай о нем.
Я в твоих глазах увидел море,
Полыхающее голубым огнем (7, с. 113).*

Дар ин ҷо ба назари мо чунин мерасад, ки дар тарчума тавсифҳои баландтару ҷолибтаре сурат гирифтаанд, назар ба асли шеър. Масалан, ибораи хушоҳанги «баҳри ҷашмони ту» ба ҷои «в твоих глазах» дар байти дувуми банд:

*Я в твоих глазах увидел море,
Полыхающее голубым огнем.*

Дар тарчумай тоҷикӣ ҳатто баъзан аз ҷониби мутарҷим замони воқеа илова шудааст:

*Фақат дар баҳри ҷашмони ту дидам,
Шабонгах мавҷҳои оташинро.*

Мутарҷим кӯшидааст, ки ба аёти тарчума ҷузъиёти тоҷикӣ ворид кунад. Масалан, шоири рус чунин хушдор дода буд:

*Не ходил в Багдад я с караваном,
Не возил я шелк туда и хну.
Наклонись своим красивым станом,
На коленях дай мне отдохнуть.*

Ин хушдорро мутарҷим чунин дидаст:

*Набурдам корвонро сўи Багдод,
Надорам шолу дебою ҳино ҳам.
Каме ҳам шав, нишин, эй сарви озод,
Ба рӯи зонуят гирам даме дам*

Пайдост, ки мисраъҳои «Надорам **шолу дебою хино ҳам**» ба ҷои «Не возил я шелк туда и хну», «Каме ҳам шав, нишин, эй **сарви озод**» ба ҷои «Наклонись своим красивым станом» дар тарҷумаи тоҷикӣ бори маънӣ мекашанд.

Ин абӯт аз нусхай асл комилан тафовут дорад:

<i>У меня в душе звенил тальянка,</i>	<i>Шаби маҳтобу овози сагонро,</i>
<i>При луне собачий слышу лай.</i>	<i>Чунон ҳам дӯст дорам, дӯст дорам.</i>
<i>Разве ты не хочешь, персиянка,</i>	<i>Намехоҳӣ магар созӣ тамошио,</i>
<i>Увидать далекий синий край? (7, с. 113)</i>	<i>Ту боре кишвари дури маро ҳам.</i>

Тарҷумаи С. Есенин умумият ва фардияти сабки эҷодии мутарҷимро нишон медиҳад. Дар силсилаи «Савтҳои форсӣ» яке аз шеърҳои муҳиме, ки таваҷҷӯҳи есениншиносонро борҳо ҷалб карда буд, «Ватани сабзпӯши Фирдавсӣ» (6, с. 112) аст. Дар ин ҷо мо ба асли шеър ва ду варианти тарҷумаи он, ки Лоик солҳои 1965 ва 1977 анҷом додааст, таваҷҷӯҳ мекунем, зоро дар ин муқоиса на танҳо ҳунари тарҷумонии эшон, балки санъати таҳриргарии ў равшану барҷаста падид омадааст:

<i>Голубая родина Фирдуси,</i>	<i>Ватани сабзпӯши Фирдавсӣ,</i>
	<i>Ватани нилгуни Фирдавсӣ,</i>

*Ты не можешь, памятью простыи,
Позабыть о ласковом урусе
И глазах, задумчиво простых,
Голубая родина Фирдуси (7, с. 115).*

*Кай тавонӣ кунӣ фаромӯшам.
Накунӣ ёди меҳрубон русе,
В-аз хаёли ду ҷаими хомӯшам?
Ватани сабзпӯши Фирдавсӣ!*

*Хороша ты, Персия, я знаю,
Розы, как светильники, горят
И опять мне о далеком крае
Свежестью упругой говорят.
Хороша ты, Персия, я знаю (7, с. 115).*

*Вах, чӣ зебоӣ, эй Аҷам, донам,
Ҳар гулат мисли шамъ афрӯзад.
Ёд орад ба қалби пазмонам
Аз диёрам, зи кишвари дуром,
Вах, чӣ зебоӣ, эй Аҷам, донам!*

*Я сегодня пью в последний раз
Ароматы, что хмельны, как брага.
И твой голос, дорогая Шага,
В этот трудный расставанья час
Слушаю в последний раз.*

*Оҳирин бор накҳатат нӯшам,
Ки чу бӯса бидорадам сархуш
Оҳирин бор мекунам ман гӯш,
Лафзи ширини ҷонғизоятро
Дар дами хайрбод, Шоҳона.*

*Кай фаромӯши кунӣ зи будани ман.
Ёд н-орӣ зи меҳрубон урусе,
В-аз хаёли ду ҷаими бе фани ман,
Ватани нилгуни Фирдавсӣ (6, с. 112).*

*Мулки Эрон, қашангӯ зебоӣ,
Ҳар гулат шамъсон фурӯзон аст,
Бо тароват зи кишвари дуре,
Ёд орад, ки роҳати он аст.
Мулки Эрон, қашангӯ зебоӣ!*

*Оҳирин бор нағҳатат нӯшам,
Ки чу бӯса бидорадам сархуш
Лафзи ширини ҷонғизоятро
Оҳирин бор мекунам ман гӯш,
Дар дами хайрбод, Шоҳона! (6, с. 100).*

Но тебя я разве позабуду?
И в моей скитальческой судьбе
Близкому и дальнему мне люду
Буду говорить я о тебе –
И тебя на веки не забуду (7, с.115).

Лек оё туро барам аз ёд?

Бо чунин ҳоли бесарупой
Баҳри ҳар ошное бегона
Гүям аз хубиҳои ту доим,
Човидона туро намоям ёд!

Я твоих несчастий не боюсь,
Но на всякий случай твой угрюмый
Оставляю песенку про Русь:
Запевая, обо мне подумай,
И тебе я в песне отзовусь... (7, с.116).

Ман зи рӯзи бадат наметарсам,
Лек дар васфи Русия акнун
Як суруди ҳазин туро баҳшам,
Гоҳ-гоҳе суруда ёдам кун,
Ман дар он савт бо ту хоҳам буд...

(2, с. 115)

Лек оё зи дил барорам? На!

Бо чунин ҳоли бесарупой
Баҳри ҳар ошною бегона,
Гүям аз хубиҳои ту доим,
Човидона ту дар дили мой!

Ман зи рӯзи бадат наметарсам,
Лек дар васфи Русия акнун
Як тарона нишона бигзорам,
Гоҳ-гоҳе суруда ёдам кун,
Андар он савт ман ба ту ёрам...

(6, с. 112-113)

Ин шеър, ки ҷавҳари андеша ва афкори шоирро дар ин силсила фаро мегирад ва дар он сухан дар мавриди ватани Фирдавсӣ-Эрон, сарзамини ориёҳои бузург Форс (Персия) меравад. Ёди кишвари Эрон ҳамеша бо гўянда аст. Ин кишварро «Ватани сабзпӯши Фирдавсӣ» тарчума кардани мутарҷим шаҳомату бузургӣ ва нерӯи қашиши Фирдавсиро собит мекунад. Дар таҳрири шеър сифати «нилгун» дарёфтани ватани Фирдавсӣ рангинии вусъати назари мутарҷим ва парвози хаёли ўст. Шеър дар ботин тақрорҳо дорад. Масалан, ситоиши Аҷам дар банди дувум идомаи тавсифи ватани Фирдавсӣ дар банди аввал аст, ки зебоии Аҷамро меситояд. Ин ҷо диёри афсонавӣ ва дастнорас будани Аҷам ба гӯши хонанда мерасад. Қаҳрамони шеър Шага-Шогуна-Шоҳона-Шоҳона низ ба тору пуд шарқиёна ва ин ном пайвандгари силсила мазкур аст. Шоҳона ба назари шоир рамзи пайванд бо Эрон аст, бинобар ин «оҳирин бор нагҳат»-и ўро менӯшад. Ин нагҳат ўро чу бода сархуш медорад. Ў оҳирин бор «лафзи ширини чонфазо»-и Эронро «дар дами хайрбод» бо Шоҳона гӯш мекунад. Гўянда хушдор медиҳад, ки ҳеч гоҳ ин кишварро фаромӯш наҳоҳад кард.

Дар коргоҳи мутарҷим ва назари хосаи ў «садои» Шоҳона («И твой голос, дорогая Шага») дар сифати шоиронаи тоҷикӣ ба «лафзи ширини чонфизо» бадал шудааст. Гоҳо муҳотаби шоири шеъри асл дар сурати танҳо қарор дорад: «Буду говорить я о тебе». Дар тарчума ин муҳотаб бевосита ба сифати «хубӣ» омехта мешавад: «Гўям аз хубиҳои ту доим». Синтаксиси шеър низ аз муҳимтарин мавзӯест, ки мутарҷим ба он пайваста мутаваҷҷех будааст:

Но на всякий случай твой угрюмый
Оставляю песенку про Русь... (7, с. 116).

Дар тарчума: *Лек дар васфи Русия акнун,*
Як суруди ҳазин туро баҳшам.

Лоик тавассути замон, макон, рўйдод ва чаҳони ботиниву лирикии шеър хонандай тоҷикро бо таърихи иртиботу ҳамназарии мардуми рус ва тоҷик дар ибтидиои асри XX ошно месозад. Ба гунае, ки қаҳрамони он Шага–Шагане–Шохина–Шоҳона, бино ба таъкиди муҳаққиқони русу тоҷик, аз ҷумла Ю.Белоусов, В.Самад ва дигарон–Шагандуҳт (Шагане Нерсесовна Тальян) пайвандгари рӯҳониву маънавии С.Есенин бо олами тамаддуни форсӣ аст (1, с. 306).

Зикри ном ва тавсифи зебоиҳои Шоҳона дар шаш шеъри силсилаи «Савтҳои форсӣ» рафта ва ин моро аз эҳсоси латифу ноби шоирона огоҳ месозад.

Таҳриру такмили шеър аз ҷониби мутарҷим дар мактаби хосаи тарҷумонӣ ба таври ҷолиб ва рангоранг сурат гирифтааст. Таҳрирҳои Лоик дар «Гулафшон» коргоҳи тарҷумаро хеле равшан нишон медиҳад. Масалан, ватани Фирдавсӣ–«сабзпӯш» дар такмилаи тарҷума сифати «нилғун»-ро гирифтааст, ки олами рангин ва таҳайюли густурдаи шеъри тоҷикро ифода мекунад.

Оҳанги марғуб ва матлуб дар таҳрири ин мисраъ низ ба назар мерасад:

Кай тавонӣ кунӣ фаромӯшам. *Кай фаромӯш кунӣ зи будани ман.*

Накунӣ ёди меҳруbon русе, *Ёд н-орӣ зи меҳруbon урусе,*

Чашмони «задумчиво простых» дар тарҷума «ду ҷашми хомӯш» ва дар такмилаи тарҷума «ду ҷашми бефсан» шудааст:

В-аз хаёли ду ҷашми хомӯшам? *В-аз хаёли ду ҷашми бе фани ман,*

Дар тарҷума ҷуғрофияи андешаҳои шоири рус бо назардошти ҷуғрофияи таърихии форсизабонон сурат гирифтааст. Ватани Фирдавсӣ Персия аст, ки дар тарҷума ба сурати «Аҷам» омада ва дар таҳрири он бо номи кунунӣ–Эрон иваз шудааст. Мутарҷим дар бозгӯи сифати зебоиҳои Форс аз матни аслӣ («Хороша ты, Персия, я знаю») фаротар мераవад:

Ваҳ, чӣ зебоӣ, эй Аҷам, донам, *Мулки Эрон қашангу зебоӣ,*

Бояд таъкид кард, ки ҳам дар шеъри асл ва ҳам дар тарҷума ва таҳрири он сухан аз Форс (Персия), Хурросон, Аҷам, шаҳрҳое чун Шероз ва Бағдод мераవад. Дар шеъри С.Есенин ҳар гули Эрон ба мисоли ҷароғ («Светильник») месӯзад, ки мутарҷим онро шоирона кардааст: «ҳар гулат **мисли шамъ** афрузад». Дар такмилаи тарҷума «мисли шамъ» боз ҳам шоиронатар **шамъсон** шудааст.

Таҳрири тарҷумай ин абӯт низ ба ваҷҳи беҳтаре сурат гирифтааст:

Ёд орад ба қалби пазмонам *Бо тароват зи кишвари дуре,*

Аз диёрам, зи кишвари дурам, *Ёд орад, ки роҳати он аст.*

Ваҳ, чӣ зебоӣ, эй Аҷам, донам! *Мулки Эрон қашангу зебоӣ! (2, с. 113)*

Табдили эҷодии баъзе ному вожаҳо, масалан, «Шохина» - «Шоҳона», «бода» - «бӯса» низ қобили зикр аст.

Ҳамин тарик, Лоик пеш аз он ки ба тарҷумай нисбатан комили С.Есенин даст ёбад, нахуст «Савтҳои форсӣ»-ро бо маҳорату сабки хосе тарҷума ва нашр кард. Ашъори ин силсила аз нигоҳи доираи мавзӯй хеле фароҳу доманадор буда, бо мундариҷаи мавзӯоти замона якранг ва шабеханд. Яъне, маҷмӯаи мазкур он шеърҳоеро дар бар мегирад, ки дар васфи Ватан, зан, эҳсосҳои ботинӣ ва дигар таассути шарқиёни муаллиф гуфта шудаанд. Оҳангҳои фараҳу ҳаяҷони дили шоири рус бо лирикаи шоири тоҷик қаробат пайдо карданд.

Таваҷҷӯҳи Лоикро аввал аз ҳама савтиёти форсии шоири рус ҷалб кард. Сипас аз ҷониби ў он шеърҳое тарҷума ва нашр шуданд, ки ҷанбаи реалистӣ, гражданӣ, лирикӣ, эҳсосӣ, мотивҳои фочиаангез ва оҳангҳои маҳрамонаи бештаре доштанд. С.Есенин миёни хонандаони рус ҳамчун шоири шӯридадил, ошиқи шайдо, баёнгари

нуктаҳои нозук, латиф ва маҳрамона шӯҳрат ёфта буд. Чунин ба назар мерасад, ки таваҷҷӯҳи Лоиқро камтар ва Б.Собирро бештар ашъори дорои рӯҳияни романтиқӣ ва ошиқонаю тарабангези С.Есенин ҷалб карданд. Масалан, дар шеъри «Ба саги Качалов» бозтоби изтиробу розҳои маҳрамонаи шоир ва ба ҳам омадани эҳсоси дилу түгёни ботинии ў ва Шоҳонаро эҳсос мекунем. Аз ин ҷост, ки мутарҷим зимни бозтоби ин ҳолу қайфият дар тарҷума ҷони суханро гуфтааст:

*Миёни меҳмонҳои ту, эй Ҷим,
Ҳазорон нокасу кас буд, аммо.
Ғамину паршикаста духтареро
Надидӣ дар қатори меҳмонҳо?
Аминам мебиёяд ў ба наздат,
Ба ҷои ман ту ўро дех масалло:
Билесу бӯс дасташ бо назокат,
Бубахшад то ҳама неку бадамро... (6, с. 133-134)*

Аз ин ҷо шояд метавон изҳор кард, ки ба ин умку паҳно вусъат ёфтани сабку тарзи баёни маҳрамонаю эҳсосандоз дар шеъри тоҷик то андозае бо тарҷума, баҳрабардорӣ ва умуман вуруди ашъори С.Есенин ва дигар шоирони русу ҷаҳон (масалан, шоирони навпардози эронӣ Фурӯғ ва Нодирпур) иртибот дошта бошад:

*Оҳ, ин чӣ шабе! Наметавонам
Осуда кунам ба бистарам хоб.
Гӯё, ки ҳанӯз ҳам ҷавонам,
Дорам ҳавасе ба ширмаҳтоб. (9, с. 97)*

Аз тарафи дигар, дар адабиёти ҳалқҳои муҳталифи олам ашъори фаровоне мавҷуданд, ки ба мавзӯи Эрон ва Шарқ ихтинос доранд, ҳамзамон ғоя ва образҳои он аз рангҳои романтиқи лириқаи ошиқонаи тоҷику форс саршор аст. Ба мо алҳол донистани ибтидои таваҷҷӯҳи шоири тоҷик ба мавзӯи Эрон, ки дар шеъраш нуғузи хосе дорад, даст надодааст, аммо итминон кардан мумкин аст, ки оҳангҳои эронгароӣ дар шеъри шоири рус бо дилbastagiҳои шоири тоҷик ба мавзӯи Эрон тавъам омадаанд.

Адабиётшиносони тоҷик зимни таҳқиқи мақоми шеъри С.Есенин иртибот, шабоҳат ва умумияти онро бо шеъри Лоиқ низ таъқид карданд. Масалан, шеъри «Ба модарам» аз маҷмӯаи нахустини «Сари сабз» (1966) бо ашъори С.Есенин марбут мебошад, ки «оғози марҳалаи сифатан наве, давраи ҷустуҷӯҳои адабӣ ва навовариҳои» Лоиқ аст: «Сабки баёни ў, лаҳни гуфтори ў дар ин шеър шевай нигориши шоири овозадори русӣ Сергей Есенинро дар шеърҳои «Мактуб ба модар» ва «Мактуби модар» ба хотир меоварад. Лоиқ маҳз дар ҳамин солҳо ба омӯзиш ва тарҷумаи осори ин шоири машғул буд ва нахустин китобе ҳам, ки нашр карда буд, «Савтҳои форсӣ» (1965)-и С.Есенин буд» (10, с. 6).

Худи Лоиқ ҳам ба ин иқорӣ аст, ки «дар шеърҳои «Модарнома» таъсири Есенину Эраҷ Мирзо ҳаст». Аз ин эътироф ва тадқиқу баррасии шабоҳатҳои ин ашъор муҳаққиқ ба ҷунин ҳулоса омадааст, ки шеъри «Ба модарам» аз аввалин таҷрибаҳои бобарори Лоиқ дар пайванд додани суннатҳои шеъри форсии тоҷикӣ бо шеъри мардуми дунё, дар айни замон бо шеъри русӣ буд» (10, с. 6).

Омӯзиши шеъри русӣ аз роҳи тарҷумаи он ба забони тоҷикӣ, ки солҳои 60-70-уми қарни XX Лоиқ анҷом дод, «миёни шеърҳои форсии тоҷикӣ ва шеъри мардуми дунё пайванде ба вучуд овард» (10, с. 6). Ба гумони ғолиб шеъри Лоиқ нахустин

намунаҳои адабии бобарори чунин имтизоҷ дар адабиёти кунуни тоҷик ба шумор меравад.

Пайнавишт:

1. Самад В. «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ ва Чернишевский.–Душанбе: Адиб, 2004.–400 с.
2. Есенин С. Оҳангҳои форсӣ. Аз русӣ тарҷумаи Лоик.–Садои Шарқ.–№11.–С.112-119.
3. Нарзиқул М. Фурӯги ҳастӣ (зиндагинома, баррасӣ ва нақди ашъори Лоик).–Душанбе: Адиб, 2002.–120 с.
4. Давронов А. Адабиёт ва воқеяят (Маҷмӯаи мақолаҳо).–Душанбе, 2003.–258 с.
5. Давронов А. Адабиёт ва замон (Маъзалаҳои равобити адабӣ ва тарҷумаи бадеӣ). – Душанбе: Ирфон, 1996. – 54 с.
6. Есенин С. Гулафшин (Шеърҳо. Савтҳои форсӣ. Достонҳо). Тарҷумаи Лоик, Бозор Собир, Мӯъмин Қаноат.–Душанбе: Ирфон, 1977.–208 с.
7. Лермонтов М.Ю. Шеърҳо ва достонҳо. Тарҷума аз русӣ.–Душанбе: Маориф, 1980.–128 с.
8. Сатторов А. Маъқизаи шеър// Есенин С. Гулафшин (Шеърҳо. Савтҳои форсӣ. Достонҳо). –Душанбе: Ирфон, 1977. – С. 3-8.
9. Есенин С. Аиқи маҳтоб. Тарҷумаи Лоик ва Бозор Собир.–Садои Шарқ.–1977.–№11.–С.92-99.
10. Сатторзода А. Мероси дили шоири дилодода ва озода// Лоик Шерали. Куллиёт (иборат аз 2 ҷилд). Ҷилди I (Китоби якум).–Хуҷанд: Нашириёти давлатии ба номи Р.Ҷалил, 2001.–С.5-29.

Reference Literature:

1. Samad V. Firdawsi's "Shakh-Name" and Chernyshevsky. – Dushanbe: Man-of-Letters, 2004. – 400 pp.
2. Yesenin S. "Persian Melodies". Tajik translation done by Loik from Russian. Sadoi Shark (The Voice of the Orient). – 1965, #11. – pp. 112 – 119.
3. Narzikul M. Radiance of Existence (Loik's Life, Research and Literary Criticism of his Poetry). – Dushanbe: Man-of-Letters, 2002. – 120 pp.
4. Davronov A. Literature and Reality (Collection of Articles). – Dushanbe, 2003. – 258 pp.
5. Davronov A. Literature and Epoch (The Problems of Literary Ties and Belles Lettres Translation. – Dushanbe: Cognition, 1996. – 59 pp.
6. Yesenin S. Lulled with Flowers (Poems. "Persian Melodies". Legends). Translations by Loik, Bozor, Mumin Kanoat. – Dushanbe: Cognition, 1977. – 208 pp.
7. Lermontov M.Yu. Poems and Legends. Translated from Russian. – Dushanbe: Enlightenment, 1980. – 128 pp.
8. Sattorov A. The Miracle of Verse // Yesenin S. Lulled with Flowers (Poems), "Persian Melodies". Legends). - – Dushanbe: Cognition, 1977. – pp. 3 – 8.
9. Yesenin S. Tears of the Moon. Translations by Loik, Bozor Sobir. - Sadoi Shark (The Voice of the Orient), 1977, #11. – pp. 92 – 99.
10. Sattorzoda A. The Heritage of the Heart of the Poet Adoring Freedom // Loik Sheralli. Compositions in two volumes. V.1. (Book 1). – Khujand: Rahim Jalil publishing-house, 2001. – pp. 5 – 29.